

АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Тюръяев Чамшед Аскарлович дар мавзӯи «Иқтидори рекреатсионӣ дар системаи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи таҳассуси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақавӣ)

Калидвожаҳо: иқтисодиёт, иқтисодиёти минтақа, рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, иқтидори рекреатсионии минтақа, системаи рекреатсионӣ, захираҳои рекреатсионӣ, маҷмааи сайёҳӣ-рекреатсионӣ, қолибнокии сармоягузорӣ.

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар марҳилаи кунунии рушди ҷомеа, шиддатнок шудани мушкilotи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ, ҳифзи саломатии инсон ва ҷомеаи як минтақаи муайян торафт муҳимтар шуда, як қатор эҳтиёҷот ба миён миён меоянд, ки қонеъгардонии онҳоро соҳаи сайёҳӣ ва рекреатсионӣ таъмин менамояд. Ташаккули муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии ин соҳа дар сатҳи минтақавӣ, дар доираи ташаккул ва рушди иқтидори рекреатсионии минтақа сурат мегирад, ки истифодаи он яке аз вазифаҳои муҳимтарин буда, дар навбати худ имконият медиҳад, ки рушди босуръати умумии иқтисодиёти минтақа, ки ба шартҳои асосии рушди босуботи маҳал мутобиқат дорад, таъмин гардад. Дар вилояти Суғд зарурати татбиқи як қатор чорабиниҳо оид ба истифодаи самарабахши иқтидори рекреатсионӣ ва ташаккули низоми маҷмааи муосири курортӣ ва санаторӣ, ки метавонанд мушкilotи тиббию иҷтимоӣ ва иқтисодии ташаккули соҳаи фаъолияти сайёҳӣ ва рекреатсиониро дар минтақа таъмин намоянд, ба миён омадааст. Ҳамаи инҳо муҳимият ва аҳамияти амалии омӯзиши иқтидори рекреатсионии минтақавӣ ва самаранокии истифодаи онро дар шароити рушди иҷтимоию иқтисодӣ муайян мекунад.

Объекти таҳқиқот ин маҷмӯи муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ, ки дар ҷараёни ташаккул ва рушди соҳаи рекреатсионии минтақа ба вуҷуд меоянд, баромад мебошад.

Предмети таҳқиқот бошад иқтидори рекреатсионӣ дар системаи омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ ин ҷамъбасти ва тақмили муқаррароти назариявӣ ва методологӣ, инчунин коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани истифодаи самарабахши нерӯи рекреатсионии минтақа дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ мебошад.

Навовариҳои илмии натиҷаҳои таҳқиқот аз рушди асосҳои назариявӣ, инчунин муайян кардани иқтидори рекреатсионии минтақа ва таҳияи маҷмӯи тавсияҳои амалӣ оид ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи рекреатсионӣ дар таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд иборат аст. Дар ҷараёни омӯзиш, натиҷаҳои наво ба даст оварда шуданд, ки навовариҳои илмиро муайян намуда, мавзӯи ҷумҳуриявӣ мебошанд: тафсири муаллифии мафҳуми “иқтидори рекреатсионии минтақа” пешниҳод карда шудааст, самтҳои асосӣ ва тадбирҳои баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтидори рекреатсионии кишварҳои хориҷӣ муайян карда шудаанд, вазъи истифодаи иқтидори рекреатсионии вилояти Суғд арзёбӣ карда шуда, омилҳои, ки ба истифодаи оқилонаи иқтидори рекреатсионии минтақа таъсир мерасонанд, муайян карда шудаанд, алгоритми рушд ва самаранок истифодабарии иқтидори рекреатсионии минтақа пешниҳод карда шуда, самтҳои асосии ҳавасмандкунии иқтисодии корхонаҳои системаи рекреатсионии вилояти Суғд асоснок карда шудаанд.